

## Тақризи

роҳбари илмӣ доир ба рисолаи номзиди унвонҷӯ Сафармади Мирзоалӣ дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологии топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор» барои дарёфти дараҷаи илмии номзиди илмҳои биология, аз рӯи ихтисоси 03.02.01-Ботаника

Сафармади Мирзоалӣ, ба шӯбаи аспирантураи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни ба ҳайси унвонҷӯ аз 31.12.2016 таҳти № 630 ОД пазируфта шуда, дар соли 2021 корҳои илмии худро бо мувафакқият қамъбаст намудааст. Аз соли 2014 то соли 2015 дар кафедраи ботаникаи факултети биологияи ДДОТ ба номи С. Айни ба ҳайси лаборант ва аз сентябри соли 2015 то сентябри соли 2020 ба ҳайси ассистент ва аз моҳи сентябри соли 2020 то ҳоло ба ҳайси омӯзгори калони кафедраи ботаникаи Донишгоҳи номбурда, фаъолиятҳои омӯзгорӣ ва эҷодиро ба ҷо меорад.

Сафармади Мирзоалӣ аз давраи донишҷӯӣ шахси фаъол ва илмдӯст буда, ҳамеша дар корҳои илмӣ-тадқиқотӣ иштирок менамояд. Ӯ бо шавқу рағбати калон дар корҳои қамъиятӣ ва илмии факултети биологияи ДДОТ ба номи С. Айни фаъолона ширкат меварад.

Дар давраи унвонҷӯиаш дар муддати солҳои 2016-2021 дар саҳро ва озмоишгоҳ роҳу усулҳои гузаронидани тадқиқотҳои анатомӣ, морфологӣ, хусусияти ташаккули аломатҳои растании топинамбур, инчунин муайян намудани пигментҳои фотосинтезикии ин растаниро ба ҳубӣ аз худ намудааст, бо корҳои илмии соҳаи ботаника ва таъсири омилҳои агроэкологӣ ба растаниҳо хуб шинос мебошад. Унвонҷӯ аз уҳдаи мустақилона гузаронидани корҳои таҳқиқотӣ, таҳлили илмии натиҷаҳои ба даст овардааш ба ҳубӣ мебарояд. Сафармади Мирзоалӣ дар раванди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ маҳорату малакаи хуб нишон дода, ба натиҷаҳои назарраси илмӣ ноил гардидааст ва бештар аз 46 корҳои ҷопӣ дорад.

Дар давоми солҳои 2017–2021 Сафармади Мирзоалӣ бори аввал таҷрибаҳои арзишноки илмиро доир ба омӯзиши аломатҳои морфологии 16 намунаҳои нодири растании топинамбурро дар шароитҳои мухталифи агроэкологии Тоҷикистон гузаронида, таъсири омилҳои агроэкологии минтақаҳои тадқиқотро дар шароити шаҳри Душанбе ва дар ноҳияи Восеъ омӯхта, натиҷаҳои пурарзиши илмиро ба даст овардааст. Дар натиҷаи иҷрои кори илмӣ-тадқиқотӣ Сафармади Мирзоалӣ дар рисолааш бори аввал маводҳои илмиро дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологии топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор» пешниҳод намудааст. Чанде аз

намунаҳои нави топинамур, ки аз тарафи унвончӯ муайян карда шудаанд, аҳамияти илмию амалӣ дошта, минбаъд дар корҳои селекционӣ метавонанд васеъ истифода гарданд.

Нуктаҳои асосии рисола дар маводҳои илмии нашрнамудаи муаллиф дар конферонсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ инъикос гардидаанд. Бояд қайднамуд, ки рисолаи илмии вай бо забони тоҷикӣ омода гардида, баҳри пешрафти илми ботаникаи муосир дар кишварамон нақши арзишманд дорад.


Сафармади Мирзоалӣ аз ӯҳдаи таҳлили адабиётҳои ҷаҳонӣ доир ба мавзӯ, ҳалли мақсаду вазифаҳои гузашташуда ва иншои рисолаи илмӣ ба хубӣ баромадааст.

Инчунин бояд қайд, ки Сафармади Мирзоалӣ таҷрибаи мустақилона гузаронидани корҳои илмиро, ҷӣ дар шароити озмоишгоҳ ва ҷӣ дар шароити саҳро хуб аз худ кардааст ва ҳамчун корманди илмӣ вай пурра омода гаштааст. Вай ҳамчун омӯзгор дарсхоро фаҳмо ва айёни гузаронида, аз уҳдаи идора намудани аудитория хангоми гузаронидани дарсҳои омӯзишӣ ва амалӣ ба хубӣ мебарояд.

Ҳамаи натиҷаҳои илмӣ ва омӯзгории ба даст овардаи унвончӯ Сафармади Мирзоалӣро ба инобат гирифта, қайд менамоем, ки вай муаллифи рисолаи илмӣ дар мавзӯи «Аломатҳои биоморфологии топинамбур (*Helianthus tuberosus* L.) дар шароити водихои Кӯлобу Ҳисор» буда, сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси 03.02.01 - Ботаника мебошад.



### Роҳбари илмӣ:

Доктори илмҳои кишоварзӣ,  
мудири озмоишгоҳи  
генетика ва селекцияи растаниҳои  
Институты ботаника, физиология  
ва генетикаи растани Академияи  
милли илмҳои Тоҷикистон

  
Партоев Курбоналӣ  
ЗАВЕРЯЮ  
Ст. инспектор О.  
24 " 06 2022 г.

Имзои Қ. Партоевро тасдиқ менамоем.

Сардори шуъбаи кадрҳои Институт:

  
Умарова Н.С.  
  
ШУЪБАИ КАДРҲО  
ОТДЕЛ КАДРОВ